

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 09.10.2019 №180

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмунӣ хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2092/1-935	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Хамиртуруш	Кг	11000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2093/1-936	Маҷмааи давлатии “Қасри миллат”-и ДипҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2094/1-937	Маҷмааи давлатии “Қасри миллат”-и ДипҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Нурии минералӣ, тухми алаф ва ниҳоли гули “Виола”	Номгӯӣ	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2095/1-938	МД “Мақтаб-интернати миёнаи махсуси мусиқии ҷумҳуриявӣ” ба номи З.Шаҳидӣ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои ҳӯрокворӣ	Номгӯй	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2097/2-691	МД истифодабарии роҳҳои н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмонӣ, таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	45	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2098/2-692	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	34	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2099/2-693	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётӣ	Номгӯй	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2100/2-694	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Гули лола, пору, тухми алаф ва қисмҳои электрикӣ	Номгӯй	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2101/9-333	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Шоҳмансур	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Сӯзишвории дизелӣ	Литр	60000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

2102/9-334	МД Маркази саломатии шахрии №1	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизоти тиббӣ	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2103/9-335	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Асфалти гарм	Тонна	500	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2104/9-336	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Сӯзишвории дизелӣ	Литр	50000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳркардашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.